

## ХУЛОСАИ

ниҳоии Шурои диссертационии 6D.KOA-056-и назди  
Донишгоҳи миллии Тоҷикистон оид ба дарёфти дараҷаи илмии  
номзади илмҳои физика ва математика

Парвандай атестацонии №\_1

**Қарори Шурои диссертационӣ аз 28-уми марта соли 2023, протоколи № 3**

Барои сазовор донистани Каримов Сорбон Каримович, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ба дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика аз рӯи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолатҳои конденсӣ.

Рисолаи Каримов С.К. дар мавзӯи «Сохтор ва ҳусусиятҳои физикию механикӣ пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда» аз рӯи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолатҳои конденсӣ ба ҳимоя қабул карда шуд, суратмаҷлиси №1 аз 14.12.2022 Шурои диссертационии 6D.KOA-056-и назди Донишгоҳи миллии Тоҷикистон. [www.tnu.tj](http://www.tnu.tj). 734027, ш.Душанбе, маҳалаи Буни Ҳисорак, шаҳраки донишҷӯён.

Унвонҷӯ, Каримов Сорбон Каримович 9-уми октябри соли 1986 дар дехаи Вешаби ноҳияи Айнӣ дар оилаи деҳқон ба дунё омадааст. Номбурда соли 1993 қадами аввалини худро ба МТМУ №13 ноҳияи Айнӣ гузошта, муассисаи мазкурро соли 2004 ҳатм намудааст. Пас аз ҳатми мактаб, ҳуди ҳамон сол ҳуҷҷатҳои худро ба “МДТ” Донишгоҳи давлатии Ҳуҷанд ба номи академик Б.Ғафуров ба ихтисоси “Радиофизика ва электроника” супорида, ихтисоси мазкурро соли 2009 бо муваффақият ҳатм намудааст. Каримов С.К. дар марҳилаи таҳияи рисолаи худ ба ҳайси аспиранти Маркази илмии Ҳуҷанди АМИТ (2013-2016) ва байдан корманди илмии лабораторияи физикаи муассисаи мазкур фаъолият намудааст. Солҳои 2016-2022 ҳамчун унвонҷӯи Маркази илмии Ҳуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба идома додани корҳои илмӣ-таҳқиқотӣ машғул шуда, рисолаи номзадиашро омода намудааст.

Рисола дар озмоишгоҳи “Физика”-и Маркази илмии Ҳуҷанди АМИТ иҷро карда шудааст. Мавзӯи рисолаи Каримов С.К. дар Шурои олимони Маркази илмии Ҳуҷанди Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон, суратҷаласаи № 2 аз 27.03.2014 тасдиқ гардидааст.

**Роҳбари илмӣ:** Абдуманонов Абдуалӣ - доктори илмҳои физика ва математика, мудири лабораторияи физикаи Маркази илмии Ҳуҷанд таъин шудааст (суратҷаласаи №2 аз 27.03.2014). Бинобар сабаби вафоти роҳбари илмӣ тибқи қарори Шурои олимони Маркази илмӣ таҳти №6 аз санаи 09.11.2021 ба сифати мушовири илмӣ, мудири кафедраи физикаи ҳастаи

Донишгоҳи миллии Тоҷикистон, доктори илмҳои физика ва математика, дотсент Махсудов Барот Исломович таъин шудааст.

**Муқарризони расмӣ:**

**1. Ҳолмуминов Абдулфатто Аҳатовиҷ** - доктори илмҳои физикаю математика, профессори кафедраи физикаи нимноқилҳо ва полимерҳои Донишгоҳи давлатии Узбекистон ба номи Мирзо Улугбек, ш. Тошканд, Ҷумҳурии Узбекистон.

**2. Муҳидинов Зайниддин Қамаровиҷ** - доктори илмҳои химия, профессор, ҳодими пешбари лабораторияи химияи пайвастагиҳои баландмолекулии Институти химияи ба номи В.И.Никитини Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон ба рисола тақризи мусбат додаанд.

Интихоби муқарризони расмӣ бо он асоснок карда мешавад, ки онҳо мутахассисони маъруфи соҳаи таҳқиқотӣ ба ҳисоб рафта, муаллифони корҳои илмии банашр расонидашудаи ба мавзӯи рисола наздик мебошанд.

**Муассисаи пешбар:** Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ, кафедраи физика дар ҳулосаи мусбаташон, ки аз тарафи Абдурасулов А.А. –и.в. профессори кафедраи физика, Насриддинов А.С. - дотсент, номзади илмҳои физика ва математика мудири кафедраи физика ва номзади илмҳои физика ва математика Исмоилов И.Б. имзо шудааст ва аз ҷониби муовини ректор оид ба илм ва инноватсияи Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ Абдуллоҳода Р.Т. тасдиқ шудааст ва қайд гардидаст, ки довталаби дараҷаи илмӣ 25 интишороти илмӣ, аз ҷумла оид ба мавзӯи рисолаи аз ҷумла 8 мақолаи илмӣ дар мачаллаҳои тақризшавандай тавсиянамудаи КОА-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва 17 фишурдаи маърузаҳои чопшуда дорад. Интишороти унвонҷӯ нуқтаҳои асосӣ, натиҷа ва мазмуни рисоларо инъикос намуда, саҳми шахсии муаллифро нишон медиҳад. Интихоби муассисаи пешбар бо он асоснок карда мешавад, ки дар Донишгоҳи техникии Тоҷикистон ба номи академик М.С. Осимӣ мутахассисони босалоҳияти ин соҳа фаъолият мекунанд, дастовардҳои калони илмиву техникӣ, аз ҷумла ба мавзӯи рисола наздикро доранд ва метавонанд арзишҳои илмӣ ва амалии таҳқиқоти рисоларо объективона арзёбӣ намоянд.

Рисолаи Каримов С.К. дар мавзӯи «Соҳтор ва ҳусусиятҳои физикию механикии пардаҳои полимерии бо кристалли моеъ диспергиронидашуда» аз рӯйи навғонии илмӣ, мубрамият ва аҳамияти назариявӣ ва амалӣ доштанаш сазовори баҳои мусбат буда, ба бандҳои 10-12, 67 ва 69-и Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор), ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдиқ шудааст, ҷавобгу мебошад. Дар тақриз дарҷ гардидааст, ки рисолаи пешниҳодшуда кори илмии ба итмом расонида буда аз нигоҳи соҳтор ва мундариҷа комил аст.

Нуқтаҳои илмӣ ва натиҷаҳои рисола саҳҳҳои асоснок буда, ба ихтиносси 01.04.07- физикаи ҳолатҳои конденсӣ мувоғиқат мекунад ва таҳқиқоти анҷомёфта маҳсуб гардида, ҷавобгу ба талаботи КОА назди Президенти

Чумхурии Тоҷикистон аст ва муаллифи он сазовори дарёфти дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика мебошад.

**Ба рисола ва автореферат тақризҳо ворид шудаанд:**

I. Номзади илмҳои физика ва математика, дотсенти кафедраи физикаи Донишгоҳи давлатии Нижнівартовский ФР Сидиков В.Т. ба автореферати рисола тақриз навиштааст (тақриз бо забони русӣ пешниҳод шудааст), тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст.

II. Доктори илмҳои физика математика, профессор Шерматов Д.С. – профессори кафедраи физикаи тиббӣ ва биологӣ бо асосҳои технологияи информатсионии Донишгоҳи тибии Тоҷикистон ба номи Абуалӣ ибни Сино тақриз мусбат арзёбӣ гардидааст (тақриз бо забони русӣ пешниҳод намудааст).

III. Номзади илмҳои техникӣ, профессор, мудири кафедраи фанҳои табии-илмии Донишкадаи кӯҳию металлургии Тоҷикистон С.Қ.Хочиев ба автореферати рисола тақриз навиштааст (тақриз бо забони тоҷикӣ пешниҳод шудааст), доир ба дастоварду комёбихои муаллифи рисола андешаҳояшро иброз намуда, мусбат арзёбӣ намудааст.

IV. Номзади илмҳои техникӣ, дотсент Холиков Мазбӯд Махмудович – муовини ректор оид ба таълимӣ Донишкадаи саноат ва хизматрасонӣ ба тақризи худ кори мазкурро мусбат арзёбӣ намудааст (тақриз бо забони давлатӣ навишта шудааст).

V. Номзади илмҳои физика ва математика, дотсент Умаров Н.Н. - мудири кафедраи физикаи умумӣ ва ҷисмҳои саҳти МДГ “Донишгоҳи давлатии Ҳучанд” ба номи академик Б. Ғафуров доир ба автореферати рисола тақризи мусбат навиштааст (тақриз бо забони давлатӣ пешниҳод намудааст).

Ҳамаи тақризҳо мусбат буда, муқарризони гайрирасмӣ дар баробари муайян кардани баъзе эроду нуқсонҳои автореферати рисола (тоҷикӣ ва русӣ) муҳимиyyati ҷанбаҳои назариявию амалӣ, навоварӣ ва дастовардҳои илмии муаллифи рисоларо таъкид кардаанд.

Интиҳоби муқарризони расмӣ ва муассисаи пешбар ба он асоснок мегардад, ки онҳо мутахассисони бевосита дар соҳаи физикаи ҳолатҳои конденсӣ ва физикаи полимерҳо буда, дар корҳои илмию таҳқиқотӣ фаъолона иштирок карда, дар ин самт маколаҳои зиёде таълиф кардаанд, ки мазмун ва муҳтавои онҳо ба рисолаи мазкур наздикӣ дорад. Муассисаи пешбар яке аз бонуфузтарин муассисаҳои таҳсилоти олии қасбии Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ба шумор рафта, бо мутахассисони варзидаи худ дар самти таҳқиқу таҳлили самти физикаи маводҳои композитӣ хеле маълуманд.

**Номгӯйи муҳимтарин корҳои илмии моҳияти рисоларо инъикоскунанда чунин аст:**

**Мақолаҳои дар маҷаллаҳои илмии тавсия намудаи КОА-и назди  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон нашр шуда**

- [1-М]. Каримов, С.К. Влияние солнечной радиации на механические свойства полимеров, модифицированных жидкими кристаллами / А. Абдуманонов, С.К. Каримов // Учён. зап. ХГУ, 2016, №3, с.37-41.
- [2-М]. Каримов, С.К. Вобастагии мустаҳкамӣ ва деформатсияшавии полиэтилен аз таъсири радиатсияи офтоб / А. Абдуманонов, С.К. Каримов // Номаи донишгоҳи ДДХ ба номи Б. Фафуров. 2015 №1/32, С.27-31.
- [3-М]. Каримов, С.К. Исследования электрофизических свойств полимерно-жидкокристаллических пленок /П.Т. Мамаджонов, М.Х. Эгамов, С.К. Каримов //Учён.зап. ХГУ, №1-2017, С.111-114.
- [4-М]. Каримов, С.К. Анализ ИК-спектров поглощения полимерных композитов, диспергированных жидкими кристаллами / С.К. Каримов, А. Абдуманонов //Ученые записки ХГУ им.акад. Б. Гафурова. Естественные и эконом. науки. – Худжанд., 2019, №1, С. 29-34.
- [5-М]. Каримов, С.К. Конформационные переходы в капсулированных полимером жидокристаллических пленках / С.К. Каримов, М.Х. Эгамов, А. Абдуманонов. // Доклады НАНТ 2022, Т.65, №1-2.-С.75-80 .
- [6-М]. Каримов, С.К. Взаимосвязь диэлектрических и механических свойств плёнок на основе полимера и жидкого кристалла / С.К. Каримов // Известия НАНТ 2022, №2(187). – С.49-54.
- [7-М]. Каримов, С.К. Влияние температуры на механические свойства композитных пленок на основе полимера и жидкого кристалла / С.К. Каримов, М.Х. Эгамов // Учёные записки ХГУ, серия естественные и экономические науки, 2022, №3(62). – С. 61-64.
- [8-М]. Каримов, С.К. Влияние температуры на электрофизические характеристики полимерно-жидкокристаллических композитов / С.К. Каримов // Вестник Бохтарского государственного университета имени Н. Хусрава», серия естественных наук. №3 -2022. – С. 49-53.

**Мақолаҳои дар маводҳои конфронҳои ҷумҳурияйӣ ва  
байналмиллалӣ нашршуда**

- [9-М]. Каримов, С.К. Эмульсионный способ приготовления полимерно-жидкокристаллических композиционных пленок. /М.Х. Эгамов, А.А. Абдуманонов, С.К. Каримов //Материалы междунар. конф. «Нано - 2014», посвящённой 90 летию столицы Респ. Таджикистан, города Душанбе, ТНУ, 2014 г. - С. 30-34.
- [10-М]. Каримов, С.К. Влияние формы и размер капель нематика на прочность полимерного композита /С.К. Каримов //Материалы республиканской научно-практической конференции «Проблемы современной физики», посвященной 75-летию профессора Х. Абдуллозаде, г. Худжанд, 2015 г. - С. 190 -191.

- [11-М]. **Каримов, С.К.** Омузиши мустаҳкамӣ ва деформатсияшавии полимерҳои хаттӣ барои матритсаи композитӣ /С.К. Каримов //Респ. науч. конф. «Современные проблемы физики конденсированного состояния», г. Душанбе, 2015. –С. 124-125
- [12-М]. Karimov, S.K. Deformation behavior of polymerous liquid-crystalline films in a creep mode /S.K. Karimov, A. Abdumanonov, M.Kh. Egamov //The book of abstracts 14<sup>th</sup> International Conference on Creep and Fracture of Engineering Materials and Structures (Creep 2017), June 19-21, 2017; Saint Petersburg, Russia.- St. Petersburg: Polytechnical Publishing Hause. 2017. – P. 170.
- [13-М]. **Каримов, С.К.** Исследования механических свойств капсулированных полимером жидкокристаллические пленки /С.К. Каримов //Маводи конференсияи илмӣ-амалии «Рушди фанҳои табиатшиносӣ дар давраи Истиқолияти ҶТ», бахшида ба 80-солагии профессор М.М. Акрамова, 04.01.2017. ш. Бустон: ДКМТ, 2017. – С. 40.
- [14-М]. **Каримов, С.К.** Температурные зависимости электрофизических параметров полимерно-жидкокристаллических композитов /С.К. Каримов, А. Абдуманонов, Э. Ҷ. Шаймов //Межд. конф. 80 - лет Хакимов Ф., ТНУ. г. Душанбе, 2017- С. 222-224.
- [15-М]. **Каримов, С.К.** Деформационные свойства полимерно-жидкокристаллических пленок в режиме ползучести /С.К. Каримов, М.Х.Эгамов, А. Абдуманонов //Международной научной конференции посвященной 80-летию профессора Нарзиева Б.Н., ТНУ. г. Душанбе, 2018 – С. 58-59
- [16-М]. **Каримов, С.К.** Жидкокристаллические волноводные элементы с различной топологией модуляции границы раздела мезофаз /А.Мирсоков, С.К. Каримов // Республикаанская научно-практическая конференции посвященная к «Году развития и туризма и народных ремесел» Роль естественно-математических наук в развитие промышленности Таджикистана. Бустон, ГМИТ, 2-июня 2018. – С. 105-106.
- [17-М]. **Каримов, С.К.** Таъсири қатраи нематик ба характеристики спектралии спирти поливинилий /С.К. Каримов, А.Абдуманонов //Маводҳои конф. илмӣ-амалӣ “Муаммоҳои муосири илмҳои дақиқ ва нақши он дар ташаккули ҷаҳонбинии илмии чомеа” Ҳуҷанд 26-27 октябри соли 2018. - С. 370-371.
- [18-М]. **Каримов, С.К.** Исследование влияния капли нематика на спектральные характеристики поливинилбутираля /С.К. Каримов //Матер. VI Междунар. конфер. «Современные проблемы физики», посвящ. 110 летию академика С.У. Умарова и 90-летию академика Адхамова А.А. Душанбе, 28-30 июня 2018 г. – Душанбе, 2018. - С. 281-284.
- [19-М]. **Каримов, С.К.** Особенности диэлектрических свойств композитов на основе полимера и жидкого кристалла / С.К. Каримов //Международный симпозиум «Перспективные материалы и технологии» г. Минск, 23-27 августа 2021 г., - С. 95-96.

- [20-М]. Каримов, С.К. Особенности механических свойств композитных пленок на основе полимера и жидкого кристалла / С.К. Каримов, М.Х. Эгамов, А. Абдуманонов // Материалы Симпозиума физиков Таджикистана, посвященного 85-летию академика Р. Марупова. Душанбе:, 2021. – С. 60-62.
- [21-М]. Каримов, С.К. Влияние скорости нагружения на прочность композитных пленок на основе полимера и жидкого кристалла / С.К. Каримов // LXIV Международная конференция «Актуальные проблемы прочности» 4 - 8 апреля, 2022 года, Екатеринбург, Россия. - С. 49-51.
- [22-М]. Каримов, С.К. Электрофизические свойства нематических жидких кристаллов в составе полимерной матрицы / С.К. Каримов // Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции, посвященной двадцатилетию изучения и развития естественных, точных и математических наук – Душанбе: РТСУ, 2022. - С. 125-127.
- [23-М]. Каримов, С.К. Получение микрополяризаторов на основе капсулированных полимером жидкокристаллических пленок / У.Дж. Раҳимова, С.К. Каримов, М.Х. Эгамов //IV Международная научно-практическая конференция «НАУКА и ТЕХНОЛОГИЯ» сост.: Р. Дүйсенбин и.т.д – г.Алматы, Казахстан, 2022 – С. 130-135.
- [24-М]. Каримов, С.К. Конформационный анализ полимерно-жидкокристаллических систем по данным ИК-спектроскопии / С.К. Каримов, Б.И. Махсудов // Конференсияи байналмилалӣ дар мавзӯи «Мақоми физика дар рушди илм, маориф ва инноватсия» баҳшида ба «Бистсолаи омӯзиш ва рушди фанҳои табиатшиносӣ, дақиқ ва риёзӣ дар соҳаи илму маориф (солҳои 2020-2040)», ДМТ, 27.10.2022.- С. 100-102.
- [25-М]. Каримов, С.К. Температурные зависимости механических параметров полимерно-жидкокристаллических пленок /С.К. Каримов, Б.И. Махсудов // Международный научно-практический журнал. г. Алматы, Казахстан. 28- октября 2022 г. – С. 369-372.
- Шурои диссертационӣ қайд мекунад, ки аз тарафи довталаби дараҷаи илмӣ Каримов Сорбон Каримович дар асоси иҷро кардани таҳқиқоти илмӣ дар мавзӯи «Соҳтор ва хусусиятҳои физикию механикӣ пардаҳои полимерии бо кристалли моёй диспергиронидашуда» як қатор масъалаҳо коркард шудаанд:
1. Бори аввал дар таҷриба тавсифоти морфологи ва физикию механикӣ пардаҳои полимерии кристалли моёй дошта вобаста ба таносуби компонентаҳо ва дигар омилҳои беруна аз нуктаи назари илмӣ омухта ва асоснок карда шудаанд.
  2. Муайян карда шудааст, ки бо афзуншавии миқдории ҷузъи кристаллҳои моёй дар сатҳи матритсаи полимерӣ мустаҳкамӣ он то андозае кам мешавад.
  3. Равандҳои аз нав самтнокшавии молекулаҳои кристаллҳои моёй 7СВ дар матритсаи полимерии ПВБ оникор карда шуданд. Онҳо бо рақобати таъсири мутакобилаи молекулавию электростатикии занҷирҳои алкилий ва моментҳои диполӣ дар сарҳади байни ду муҳит алокаманданд.

4. Мукаррар карда шудааст, ки конформатсияи устувортарини молекулаи 7СВ ( $X\equiv OCH_3$ ,  $OS_3H_7$ ) дар холати ибтидой - ин твист-конформатсия бо гардиши изомерияи мономерӣ ба ҳисоб меравад.

5. Муайян карда шудааст, ки дарозшавии занҷири алифатӣ дар ҷузъи  $C_3H_7$ -и формулаи соҳтории КМН-и 7СВ ҳангоми деформатсия боиси ба вучуд овардани тағйироти дар ҳусусияти соҳтори геометрии молекула намегардад.

*Аҳамияти илмию амалии таҳқикот:*

1. Коркарди технологии ҳосилкунии маводи соҳтории нав дар заминаи пардаи полимерӣ ва кристалли мои навъи нематики 7СВ бо нишондодҳои морфологии бехтар гардонида шуда, ки барои таҳқиқотҳои илмии бунёдӣ зарур аст, амалӣ карда шуд.

2. Натиҷаҳои кори мазкур барои истифода дар соҳаи соҳтани элементҳои нави оптоэлектронӣ ва таҷхизотҳои индикаторӣ тавсия карда мешаванд.

3. Ҳулосаҳои илмии дар рисола пешниҳод шаванда, барои муқоиса бо дастовардҳои илмӣ дар соҳаи оптоэлектроника ва техникаи дисплей бо истифода аз маводҳои соҳторӣ дар заминаи полимерҳои ҳаттӣ ва кристалли моёъ, бо назардошти нишондодҳои морфологӣ, ки дар кори мазкур тадқиқ шудааст, нигаронида шудаанд.

4. Натиҷаҳои бадастомада дар раванди таълим дар кафедраҳои физикаи Донишгоҳҳои олии Тоҷикистон ҳангоми ҳондани курсҳои маҳсус, ичрои корҳои курсӣ, магистрӣ ва таҳқиқотӣ татбиқ гардида, донишҷӯён, магистрон ва унвонҷӯён натиҷаҳои кори мазкурро мавриди истифода қарор дода метавонанд.

**Нуқтаҳои асосии ба лифоъ пешниҳодшуда:**

- ташаккулёбии қатраҳои кристалли мои 7СВ дар ҳаҷм ва сатҳи матригсаи полимерӣ бо соҳтор ва конфигуратсияи директори идорашаванда вобаста аз таркиб ва концентратсия, шарти омодасозии маҳлул ва речай таҳқиқот;

- ҳосилшавии соҳторҳои идеалий дар доҳили қатраи кристалли мои 7СВ бо ҳатҳои дисклинатсионӣ ва нуқсонҳои нуқтагӣ ҳангоми таъсири ҳамҷояи қувваи механикӣ ва ҳарорат;

- вобастагии концентратсионии бузургии мустаҳкамии вайроншавии пардаҳои соҳторӣ дар алоқамандӣ аз речай статикӣ ва динамикии боргузорӣ;

- алоқамандии ҳароратии бузургии тангенси кунҷи талафи диэлектрикӣ (tgδ)-и полимери таҳқиқ шаванда дар соҳаи гузаришҳои фазавии Кристалл- Нематик ва Нематик-Мои изотропӣ бо назардошти ҳиссаи энергия дар сатҳҳои қабат.

*Мутобиқати рисола ба шиносномаи ихтисоси илмӣ.*

Рисола ба якчанд банди шиносномаи ихтисоси 01.04.07-Физикаи ҳолатҳои конденсӣ мутобиқат мекунад:

Нуқтаҳои асосии рисолаи мазкур, ки ба шиносномаи ихтисоси “01.04.07-Физикаи ҳолатҳои конденсӣ” мутобиқат мекунанд, инҳоянд:

1. Бөрхөн назарияй вэ таҷрибавий омузиши табиати физикии хусусиятҳои пайвастагиҳои органикӣ ва гайриорганикӣ, дисперсияни системахои органикӣ ва гайриорганикӣ бетартиб, аз чумла моеъҳои классики вэ квантӣ, шишаҳо вэ системаи дисперсии табиати гуногун дошта, вобаста аз таркиби химияйӣ, изотопӣ, ҳарорат вэ фишори онҳо:
2. Усулҳои оптикаи нақл вэ коркарди маълумотҳо, асосҳои физикии ҳисоббарории квантӣ. Пахнкунӣ вэ фурубурди рӯшной аз тарафи атомҳо вэ молекулаҳои ҷудогона вэ ба ҳам таъсиркунанда, равандҳои динамикӣ ҳангоми таъсири мутақобилаи рӯшной ба модда, раванди ҷудошавии энергия аз тарафи модда дар зери таъсири рӯшной. Идоракуни ҳаракати рӯшной вэ ҳолати квантии атомҳо.
3. Хусусиятҳои структуравӣ, морфологӣ вэ механикии наноматериалҳо вэ соҳтори композитҳо дар асоси онҳо. Усулҳои омузиши наноматериалҳо вэ соҳтори композитҳо. Методҳои технологий ҳосилкунии наноматериалҳо, соҳтори композитҳо, соҳторҳои андозаи ниҳоят ҳурд дошта, таҷқизотҳо вэ дастгоҳҳои интегралии дар заминаи онҳо асосёфта.
4. Коркарди соҳти моделҳои диаграммаи фазавии ҳолат вэ пешгуии тағиироти хусусиятҳои физикии моддаҳои конденсатсияшуда вобаста ба таъсири омилҳои беруна ба онҳо.

**Саҳми шахсии довталаби дарёфти дараҷаи илмӣ дар таҳқиқот.** Довталаб бевосита интиҳоби методикаи гузаронидани таҷрибаҳо вэ объектҳои таҳқиқот, коркарди методҳои назарияй вэ таҷрибайӣ, тарҳрезӣ вэ мувоғикунии параметрҳоро пеш аз ҷенкунии онҳо, таҳлил вэ муҳокимаи натиҷаи ҷенкунҳои таҷрибавиро анҷом додааст. Ҳамзамон қисми асосии муҳокимаи натиҷаҳои таҳқиқот, таҳияи усулҳои коркард вэ параметрҳои гузаронидани таҷрибаҳо, омода намудани мақолаҳои илмӣ вэ инчунин пешниҳоди натиҷаҳои кор дар конфронсҳо бевосита бо иштироқу амалӣ шудааст.

**Асолат вэ ӯзимонднокии натиҷаҳои илмӣ вэ ҳулосаҳо:**

Рисолаи Каримов С.К. дар сатҳи баланди илмӣ иҷро гардидааст. Ҳулосаҳои асосии рисола дар дараҷаи ҳуби илмӣ бо истифода аз усулҳои замонавии таҳқиқот, ба мисли спектроскопияи инфрасурҳ, электрофизика вэ микроскопияи поляризационии оптикаи асоснок гардидааст. Ӯзимонднокии натиҷаҳои илмӣ бо истифодаи усулҳои замонавии ҳассос (спектроскопияи инфрасурҳ, микроскопияи электрооптикаи вэ поляризационӣ), коркарди саҳехи натиҷаҳо бо истифода аз пакети барномаҳои амалӣ (SigmaPlot, DShow and TWAIN, MS Excel) гузаронида шуда ба натиҷаҳои ҳисобкуниҳои математикӣ вэ ҳулосаҳои муаллифони дигар мутобиқат мекунанд.

**Тавсия оид ба истифодашавии натиҷаҳои рисола:**

Натиҷаҳои таҷрибавии дар кори мазкур гирифта шуда барои коркард вэ соҳтани элементҳои нав дар самти фотоника вэ оптоэлектроника замана мегузоранд, чунки характеристикаҳои механикӣ вэ морфологияи пардаҳои композити ба таври

назаррас бехтар гардонида шудаанд. Маводи композитии нав дар заминаи пардаи полимерӣ ва кристалли моеги нематики навъи 7СВ бо характеристикаҳои морфологии бехтар гардонида шуда коркард шуд, ки минбаъд ба сифати ашёй асосӣ дар технологияи дисплей татбиқ шаванд аст.

Натиҷаҳои бадастовардашудаи кори мазкур дар самти соҳтани элементҳои нави соҳаҳои оптоэлектроника, технологияи сенсорӣ ва таҷхизотҳои индикаторӣ барои истифода тавсия дода мешаванд. Хулосаҳои илмии рисола барои мукоиса намудани натиҷаҳои корҳои илмӣ-тадқикотӣ дар самти омузишӣ композитҳои полимерии кристалли моегӣ бо назардошти хусусиятҳои морфологии саҳҳо тавсия дода мешаванд.

Шурои диссертационӣ хулоасабарорӣ намуд, ки рисолаи пешниҳодшуда кори илмии ба анҷом расонидашуда буда, аз ҷиҳати мазмун ва мундариҷа ба ихтисоси 01.04.07 – Физикаи ҳолатҳои конденсӣ мувофиқат намуда, ба талаботи банди 67 ва 69-и «Тартиби додани дараҷаҳои илмӣ ва унвони илмӣ (дотсент, профессор)»-и Комиссияи олии атtestатсионии назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 30 июни соли 2021, таҳти №267 тасдик шудааст, комилан мувофиқат меқунад.

Дар маҷлиси рӯзи 28.03.2023 с. барпошуда (протоколи №3), Шурои диссертационӣ қарори сазовор доностани Каримов Сорбон Каримович бо дараҷаи илмии номзади илмҳои физика ва математика қабул кард.

Ҳангоми гузаронидани овоздихии пинҳонӣ дар Шурои диссертационӣ аз шумораи умумии 11 нафар аъзои Шурои диссертационӣ 10 нафар иштирок доштанд, ки аз онҳо 6 нафар (5 нафар докторони илм) аз рӯи ихтисоси 01.04.07 – Физикаи ҳолатҳои конденсӣ мебошанд.

Натиҷаи овоздиҳӣ: «Тарафдор» -10 нафар, «Зид» -нест, «Варақаҳои беътибор» - нест.

Раиси Шурои диссертационӣ,  
доктори илмҳои физика ва  
математика, профессор

Комилов К.

Котиби илмии Шурои диссертационӣ,  
номзади илмҳои физика ва  
математика, дотсент \*

Исломов З.З.

28.03.2023 с.